

Барномаи осиемарказии MediaCAMP

Ҳадафи ин барнома ривоч додани фазои муттаодили иттилоотӣ дар Қазоқистон, Тоҷикистон ва Ўзбекистон мебошад. Ин дар навбати худ, бояд аудиторияи ин кишварҳоро омӯзнад, ки кушодаву омода барои мубодилаи афкор, ақида ва нуқтаи назари гуногун бошанд ва боиси он мегардад, ки шумораи шаҳрвандони дар ҳаёти ҷомеа фаъолона иштирок мекардагӣ афзоиш ёбад.

Самтҳои асосӣ

Вазифаи 1

Ба ВАО дар таҳия намудани матлабҳои мутавозини беғараз дар мавзӯҳои муҳими сиёсӣ ва ҷамъиятӣ кӯмак кардан.

Вазифаи 2

Баланд бардоштани саводнокии расонаии ҷавонону калонсолон, афзоиш додани шумораи истеъмолкунандагон ва таъминкунандагони иттилоот.

Вазифаи 3

Беҳтар кардани фазои ҳуқуқии расонаҳо.

Муҳлати татбиқи барнома:

1 уми октябри 2018 – 30 юми сентябри 2023

Буҷаи минтақавӣ:

\$ 15.000.000

Кишварҳо:

Қазоқистон, Тоҷикистон, Ўзбекистон

Таъсир ва натиҷаҳои интизорбуда

- CAMP ҳаҷми иттилооти мутавозин ва санцидашударо тавассути ҳавасмандгардонии ҳамкориҳои расонаҳо, рушди ҷалби аудитория ва ҷорӣ кардани форматҳои инноватсионӣ дар истеҳсоли муҳтавои маҳаллӣ афзоиш медиҳад. Барои омода намудани маводҳои фароғатӣ дар форматҳои мултимедиявӣ, заминаи техникаии расонаҳои маҳаллиро такмил додан лозим аст, ки дар ин самт онҳо аз ҷониби Фонди инноватсионӣ дастгирӣ карда мешаванд. Лабораторияҳои ҳарсолаи истеҳсоли муҳтавои фарогир бошад, расонаҳо ва шаҳрвандонро дар атрофи таҳияи стратегияву воситаҳои тақвият додани садои гурӯҳҳои осебпазир муттаҳид мекунанд. Озмунҳо ва ҷоизаҳои ҳарсолаи ВАО барои рӯзноманигорони Осиеи Марказӣ, ки маводҳои беҳтаринро таҳия кардаанд, барои ба даст овардани эътироф дар байни ҳамкорон мусоидат карда, ба рушди журналистикаи босифат замина фароҳам месозад.
- Рӯзноманигорон инчунин дастгирии ҳуқуқӣ ёфта, барои омӯзиш дар тренингу вебинарҳои мавзӯӣ имконият пайдо мекунанд, ки ин ба онҳо шароити рушдро дар платформаҳои анъанавӣ ва нав фароҳам хоҳад сохт. Барномаи “Акселератори расонаҳои нав” стартапҳои инноватсионии рӯзноманигориро дар се кишвар тақвият мебахшад. Дар Ҷашнвораи осиемарказии ҳамасолаи MediaCAMP бошад, семинарҳо, намоишгоҳҳои мубодилаи муҳтаво ва стратегияҳои муосир баргузор мегарданд.

- Форуми солони топ-менечерон ба иштирокчиён дар мубодилаи таҷриба оид ба устувори молиявӣ ва ҳаёти расонаҳои мустақил, малакаҳои менечментӣ, тамоюлҳои нави соҳаи ВАО, инчунин, таҳияи стратегияҳои диверсификацияи даромаду тавсеаи тиҷорат кӯмак хоҳад кард. Академияҳои ҳамасола барои роҳбарони сатҳи миёна имконият медиҳанд, ки барои ташкил додани платформаи устувори молиявӣ тиҷорати расонавӣ грантҳо ба даст оранд. Ғайр аз ин, САМР дар ҳар як кишвар чунин шакли ҳамкориро дастгирӣ хоҳад кард, ки дар он расонаҳои камбуди молиявӣ дошта, ба хотири дастгирии ҳамдигар ва табодули захираҳо муттаҳид шаванд.
- Барнома саводнокии расонаиро рушд медиҳад, то шаҳрвандон иттилоотро аз ҷиҳати таҳлилий дуруст арзёбӣ кунанд. Барои ин як сомонӣ роҳандозӣ мешавад, ки дар он маводҳои омӯзишӣ нашр шуда, барои мубодилаи таҷрибаи беҳтарини шарикони маҳаллӣ дар соҳаи саводнокии расонаӣ, навиштани шарҳҳо дар бораи муҳтавои ВАО-и Осиёи Марказӣ шароит фароҳам мегардад. Ғайр аз ин, САМР ният дорад, ки тавассути интихобу омӯзиши нозирони мустақили этика дар ҳар се кишвар касбиятро дар муассасаҳои расонаӣ тақвият бахшад. Барои онҳо ҳар сол омӯзишҳо гузаронида мешаванд, ки дар он бо стратегияҳои мониторинг шинос шуда, стандартҳои ягонаи сифати кори расонаҳоро таҳия мекунанд.
- САМР тасмим гирифтааст, ки тавассути паҳн кардани маводи таълимии сатҳи донишгоҳӣ, ки дар доираи лоиҳаи “Дастрасӣ ба иттилоот” таҳия шудааст, саводнокии расонаиро дар минтақа тақвият бахшад. Барои ин маводро ба забони Ёзбекӣ тарҷума ва онро ба талаботи мактабҳои миёнаву ибтидоии минтақа мутобик кардаанд. Омӯзишҳои солони барои мураббӣ, грантҳо, роҳнамоӣ(менторинг) ба васеъ шудани сафи мураббӣ ба баландиҳтисосу афзоиши шумораи омӯзишҳо кӯмак мерасонанд. Барои он, ки ҷомеа аҳамияти саводнокии расонаиро дарк кунад ва ба он саъй намояд, САМР конфронсҳои калони минтақавӣ баргузор намуда, коршиносони байналмилалиро барои иштирок дар онҳо ҷалб мекунанд. Инчунин, САМР ҳамасола дар ҳар кадом аз ин се кишвар, таҳқиқоти аудитория доир карда, афзалиятҳои онҳо, одатҳои истеъмоли иттилоот, дараҷаи эътимод ба ВАО ва сатҳи саводнокии расонаии онҳоро меомӯзад.
- Барнома шаҳрвандонро ба тавлиди ахбор ва маводи иттилоотӣ ҷалб карда, бо ин васила рушди журналистикаи шаҳрвандиро ба роҳ мемонад. Интернӯс ва шарикони маҳаллӣ расонаҳоро ташвиқ хоҳанд кард, ки бо моделҳои нави иштироки ҷомеа таҷриба гузаронанд ва бо САМР ҳамкорӣ кунанд. Фонди ҷалби аудитория барои кӯмак ба васоити ахбори оммаи маҳаллӣ грантҳои хурд ҷудо мекунанд.
- САМР дар самти такмили заминаи меъёри танзимкунандаи бахши ВАО фаъолиятро бо истифода аз воситаҳо ба монанди мониторинги ҳуқуқӣ, таҳлил ва тарғибот дастгирӣ хоҳад кард. Шарикони САМР як силсила семинарҳо оид ба баланд бардоштани малакаи ҳуқуқшиносони таҳассусӣ оид ба назорат ва таҳлили қонунгузориҳои ВАО ташкил мекунанд. Таваҷҷӯҳи махсус ба тавсеаи ассотсиатсияҳои ВАО, ки бо масъалаҳои худтанзимкунии бозор сарукордоранд ва инчунин, манфиатҳои ВАО-ро дар мақомоти ваколатдори давлативу қонунгузорӣ ифода мекунанд, дода мешавад.
- Бо шарофати лоиҳаҳои омӯзишӣ ва маърифатии САМР, ширкатҳои мустақили телевизион ва радио метавонанд ҳуқуқи манфиатҳои худро дар раванди гузариш ба паҳши рақамӣ самаранок ҷимоя кунанд.
- Дастрасии рӯзноманигорон ва расонаҳо ба маълумоти муҳими ҷамъиятӣ тавассути иштирок дар гурӯҳҳои корӣ, ки иҷрои қонунҳои дахлдорро назорат мекунанд, мусоидат хоҳад кард. Дар ҳолати зарурӣ, Интернӯс ба шарикони минтақавӣ дар ифтиҳои муколама бо ҳукумат ва ҷомеа дар бораи он, ки чӣ гуна иттилоот метавонад

оммави гардад, кӯмак хоҳад кард. Дар се семинари минтақавӣ оид ба дастрасӣ ба иттилоот, намояндагони ҷомеаи шахрвандӣ ва расонаҳо метавонанд бо методологияи истифодаи маълумот ва иттилооти мавҷуда, ки дар дигар кишварҳо амалӣ мешаванд, шинос шаванд.